

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 11.10.2019 №182

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2114/1-944	Академияи ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Картошка Пиёз	Кг	18000 3000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2115/1-945	МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон “-и назди ДИПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ ва либоси махсус	Номгӯӣ	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2116/1-946	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва инвентари мулоим	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2117/1-947	Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хочагидорӣ ва дабирӣ	Номгӯй	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2118/2-699	МДТТ Ширхоргоҳ-кӯдакитони №117 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2119/2-700	МД “Хона-интернати беморони руҳии ш. Ҳисор”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
142/29-31	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Ярмаи ҷав	Кг	14500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
143/29-32	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	54	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
140/29-30	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои оташхомӯшкунӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

460/21-17	Корхонаи махсуси (казонии) давлати ҷумҳуриявии “Тиллои Тоҷик”	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётӣ ва узлу агрегатҳои гуногунтама	Номгӯй	275	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. <i>Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндогони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							